



ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Ҳафтаи фарҳангии Аврупо 2012 - «Даст ба даст - сӯи оянда»

Душанбе, 23 октябри соли 2012 – Маҷмааи ҳарсолаи намоишҳои фарҳангии Ҳафтаи Аврупо 2012 тариқи муаррифӣ сохтани фарҳангу урфу одатҳои гуногуни Аврупо, пайвасти сохтани мардуми тарафайн ҷомеаҳои Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳам наздик месозад. Ҳафтаи фарҳангии Аврупо олоти муҳими тақвият додани огоҳонии мардум оиди равобигии дутарафаи Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, нақши Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон ва раванди интегратсиониро батафсил баён менамояд.

Барномаи Ҳафтаи фарҳангии Аврупо 2012 якҷанд ҷорабиниҳоро дар бар мегирад, ки аз тарафи Маркази фарҳангии "Бохтар" ва шарикони он бо мақсади шинос намудани аҳли ҷомеа бо ҷанбаҳои гуногуни маорифии фарҳанги мамлакатҳои Аврупо ва наздик сохтани мардуми тарафайн тайёр карда шудаанд.

Ҳафтаи фарҳангии Аврупо 2012 чунин ҷорабиниҳоро дар бар мегирад:

30 октябри соли 2012, 18:00 – Консенти асарҳои бастакорони Аврупо дар иҷроиши солистони Театри опера ва балети ба номи С. Айнӣ - дар Консерваторияи Миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов.

31 октябри соли 2012, 14:00 - лексия дар мавзӯи "Таъсири синамои аврупо ба санъати синамои тоҷик" - дар золи синамои Маркази фарҳангии "Бохтар" - магистр Екатерина Иванова.

31 октябри соли 2012, 16:00 дар Хонаи Синамо (собиқ театри синамои "Зебунисо") – Кушодашавии фестивали синамои Аврупо: намоиши филми "Дахлнопазирон" - Фаронса

Лоиҳа амалӣ мегардад:



Маркази фарҳангии "Бохтар"

Суроға: к. Ак. Раҷабовҳо

Душанбе, Тоҷикистон

Тел: (+992 37) 221 92 89, 227 03 67
www.bactriacc.com



Лоиҳа аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо
маблағгузорӣ
карда мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
<http://www.deltjk.ec.europa.eu>

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдирӣ хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва қаролати озодии шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳоиашро бо мамлики ва қавмиятҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.

1 ноябри соли 2012, 14.00 - Лексияи Туйчибой Чумъаев дар мавзӯи нависандагони фаронсавӣ дар золи синамои Маркази фарҳангии "Бохтар"

1 ноябри соли 2012, 16.00 дар Хонаи Синамо – намоиши филми "Лида, Лида"- Олмон

2 ноябри соли 2012, 16.00 дар Хонаи Синамо - намоиши филми "Модари Мийра" - Финляндия

3 ноябри соли 2012, 16.00 дар Хонаи Синамо - намоиши филми "Аробаҳои оташин" - Шохигарии Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ

4 ноябри соли 2012, 14.00 дар Хонаи Синамо - намоиши филми "Лихтер" - Олмон

3-4 ноябри соли 2012, 9.00-18.00 – Озмуни музокирот байни ҷавонон дар Маркази фарҳангии "Бохтар"

3 ноябр, соати 10.00 дар шаҳри Ваҳдат, Хонаи Фарҳанг – нишастии ахбороти, консерти навозандагони маҳаллӣ, намоиши филм

4 ноябр, 16.00 – Анҷоми Ҳафтаи фарҳангии Аврупо, консерти навозандагони ҷавон – дар театри Академии ба номи А. Лоҳутӣ

Даромад барои ҳама ҷорабиниҳо бепул мебошад.